


Табиати зинда





Шикори ғайриқонунӣ пайомадҳои манфии дарозмуддат барои наваҳои дар хатари нобудӣ қарордошта ва экосистма дорад.

Буриши ғайриқонунии дарахтон ҷангалро хароб мекунад ва онро барои харобкориҳои баъдӣ осебпазир месозад.




Морхур

Дарахтҳои pista ва бодом

Гиёҳи доруй

Дарахти себ

Фарози кӯҳҳо паноҳгоҳи гиёҳҳо ва ҳайвоноти зебо мебошанд ва ҷангалҳои кӯҳӣ талаботи моро ба тибби суннатӣ, меваҳо ва мағздонаҳо қонеъ месозанд.




Алафчаронии беш аз андоза дар ҷароғоҳҳои табиӣ боиси эрозияи хок ва биёбоншавӣ мегардад.



Мавзёҳои табиӣ харобшуда барои биёбоншавӣ осебпазир мебошанд ва баъд аз ин наметавонанд дар ҳамон сатҳ моро аз обхезӣ ҳифз кунанд.



Ҷамъоварии ғайриқонунии наботот ва ҳайвонот боиси ранҷиш ва таҳқири онҳое мешавад, ки ба неъматҳои табиат арзиш қойл ҳастанд.



Мавзёҳои пурмахсул, зебо ва арзишманди табиӣ мумкин аст ба осонӣ ба биёбон табдил шавад.



Ҳифозат аз ҳаёти ваҳш, шинондани дарактон ва ҳимоят аз ниғаҳдорӣ ба доштани муҳити пойдор кумак мекунад, ки моро ба ғизо ва сарпаноҳ таъмин менамояд.



Энергияи таҷдидшавандаи дастрас, воситаҳои хуроклазӣ (оташдонҳо) ва воситаҳои гарминигаҳдорӣ роҳатбахширо беҳтар сохта, фишорро бар рӯи ҷангалҳо коҳиш медиҳад ва ба рушди тиҷорат (бизнес) мусоидат мекунад.



Баъзе аз соҳаҳои табиати зиндаи мо ҳамчун соҳаҳои миллии таҳти ҳифозат ва дорои мақоми муҳим муайян шудаанд ва мо бояд онҳоро назорат кунем ва эҳтиром гузорем.